

29 12 2018



- Барои ман мояи ифтихор аст, ки бо чунин шахсияти таърихӣ муддатҳо пахлу ба пахлу қору фаъолият кардам. Дар замоне ки як ҳиссаи шахрвандони мо дар хориҷи кишвар буданд ва дили модари тоҷик барои фарзандон гум мезад, ӯ худро норухат ҳис мекард. Ӯ бо чунин суханони таскинбахш фирориёно барои ба Ватан баргаштан ташвиқ мекард: "Ҳамдиёрони азиз, ба Ватан баргардед! Ба шумо кӯхи тилло ваъда намедихам, аммо як пора ноне, ки дорем, бо ҳам меҳӯрем".

Ин ҳарфҳои самимино, ки ба қалами Шуқурҷон Зӯҳуров, Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии мамлакат, мансубанд, дар китоби рӯимизии «Эмомалӣ Раҳмон - Пешвои миллат» меҳонем, ки шахсияти тоҷикони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тасвир месозанд.

Воқеан, зӯҳури шахсияти Эмомалӣ Раҳмон дар сахнаи сиёсӣ иқболи баланди мардуми тоҷик буд, ки дар як даврони пурушӯб иттифок афтода, давлати миллино аз хатари нобудӣ наҷот бахшид. Ин шахсияти барқамолу тоҷикони таърих иттиҳоду ҳамбастагиро истехком бахшид, ҳувият ва ваҳдати миллино эҳё кард, ифтихори миллино дар замири мардум бедор намуд, халқро ба созандагӣ раҳнамун сохт, саодати зиндагии ҳар хонадонро таъмин ва Тоҷикистони соҳибистиклолро ба ҷаҳон муаррифӣ кард.

Ин буд, ки Президенти вақти Фаронса Жак Ширак мисли дигар сиёсатмадорони бонуфузи ҷаҳонӣ бо тавачҷуҳ ба шахсияти Эмомалӣ Раҳмон гуфта буд: «Мардуми Фаронса ҳеҷ гоҳ мавқеи устувори Президенти Тоҷикистонро, ки бо фарҳанги ганӣ ва бузурги сиёсиву маънавии халқи тоҷик таҷа мекунад, фаромӯш нахоҳад кард».

Марҳум профессор Атаҳон Сайфуллоев бар ин назар буд: «Як вижагии муҳими даврони Истиклолияти миллии Тоҷикистон аз ҳамин иборат аст, ки илму дониш, адабиёту

фарханг чомеаи озодро бехтару бештар фаро мегирад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо ба созандагӣю ободонии мамлакат машғул аст, балки дар чодаи ганӣ сохтани олами маънавӣ низ пайваста саъю талош мекунад. Чаноби Олӣ, ки фархангро хастии миллат номидаанд, тамоми донишу таҷрибаи фаровони худро ба харҷ медиханд, ки кишвари азизамонро ба пояҳои баланди тараккиёти моддию маънавӣ расонанд, тоҷиконро ба яке аз пешқадамтарин миллатҳои ҷаҳони мутамаддин мубаддал намоянд».

Дар ҳақиқат, хидматҳои шоёнӣ мондагори Сарвари давлат дар бедорӣи тафаккури миллӣ, мактабу маориф басо арзанда ва ҷашмрасанд. Барои ташаккулу тарбияи тафаккури миллӣ дар чомеа омилҳои зиёд мавҷуд аст. Аммо ҳеч кадоми онҳо ба мактабу маориф баробар шуда наметавонанд. Бухрони сиёсӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ, ки дар ибтидои Истиклолияти давлатӣ кишвари моро фаро гирифт, дар баробари дигар рӯкҳои давлатдорӣ ба низомии маориф ҳам зарба зад. Баробари ба коми оташ рафтани дахҳо иншооту хазорҳо манзили зист биноӣи мактабҳо низ месӯхтанд, муаллимони тарқи пешаӣи худ мекарданд. Ана, дар ҳамин давраӣи басо мушқил Сарвари давлат маорифро соҳаӣи афзалиятнок эълон дошта, ба ислоҳоти соҳа тавачҷух карданд. Бо пешниҳод ва дастгирии бевоситаӣи Президенти маҳбуӣи кишвар конунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораӣи маориф», «Дар бораӣи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияӣи фарзанд», консепсияҳои мактаби миллӣ, тарбия, таҳсилот, муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои олӣ ва миёнаӣи касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаӣи давлатӣи тақмили таълими забони русӣ ва англисӣ рӯӣи кор омаданд. Дар асос ва моҳияти ин ҳуҷҷатҳо ҳадафе гузошта шудааст, ки аз таъкиди зерини Сарвари давлатамон бармеояд: «Ҳадафи муҳими низомии маориф тарбияти шахсияти фаъол ва созанда аст. Аз ин рӯ, масъалаҳои дар зехну шуури хонандагон ва ҷавонон тарбия кардани эҳсоси ҳудогоҳии миллӣ, худшиносии таърихӣ, истифодаӣи анъанаҳои бехтарини маорифи миллӣ ва умумибашарӣ, арзишҳои фархангӣю ахлоқӣ ва тарзи идораӣи демократӣ, ки то имрӯз барои ноил шудан ба дастовардҳои илму техника ва фарханг мусоидат намудаанд, тахти тавачҷухи давлат қарор доранд».

Ҳоло барои вусъати соҳаӣи маориф дар мамлакат барномаҳои гуногун амал мекунанд. Аз ҳама муҳим он аст, ки сохтмони биноӣи нави муассисаҳои таҳсилоти миёнаӣи умумӣ сол ба сол вусъати нав касб менамоянд ва ҳамасола то 100 биноӣи нав сохта, мавриди истифода қарор дода мешавад.

Убайдулло РАХИМОВ,
ҳодими калони илмӣ
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон